

Иди навruz аз нигоҳи дини мубини Ислом

[Тоҷики – Tajiki – طاجیکیه]

Таълиф: Мавлави Абу Асмоа

2010 - 1431

islamhouse.com

عيد النیروز من وجہة نظر الإسلام

« باللغة الطاجيكية »

مولوی أبوأسماء

2010 - 1431
[islamhouse](http://islamhouse.com).com

Иди навruz аз нигоҳи дини мубини Ислом

Ба номи Худованди бахшандай меҳрубон

Ҳамду сано бар он Худое ки оғаридағори замину осмонҳо ва ончи ки дар замину осмонҳост, ва дуруду салом бар банда ва фиристодаи у Муҳаммад (с.в) ва олу асҳобаш.

Аммо баъд:

Бо фаро расидани иди навruz меҳостам барои хонандагони гироми пешвоз гирифтани ин рузро аз нигоҳи шариъати исломи пешкаш кунам, ва аз Худованд умед дорам ки ин амалро аз ман қабул кунаду дар номаи аъмолам сабташ кунад то ки дар рузи қиёмат дастгирам шавад.

Маънои Навruz: Дар луғат (рузи нав) мебошад, яъне фаро расидани рузи нави аввали сол.

Иди навruz аз идҳои мардуми форс ба шумор меравад, аввалин шахсе ки иди наврузро ҳамчун рузи аввали соли офтоби ташкил доду уро ҷашн гирифт яке аз подшоҳони форс шоҳ Ҷамшед буд.

Иди Навruz аз нигоҳи ислом

Пешвоз гирифтани иди навruz дар ислом ба сабаб
чиоз нест, аввал ин ки Паёмбар (с.в) мефармояд:

«من تشبه بقوم فهو منهم»

**«Ҳар ки бо қавме худро мушобиҳ созад пас у аз он
қавм аст»**

Ва иди навruz иди Маҷусиҳо (оташпастон)
мебошад, ки онро пеш аз ислом пешвоз мегирифтанд
ба ҳамин хотир ҳар ки ин идро пешвоз бигирад гуё
худро ба он қавм (оташпастон) монанд кардааст.

Ва сабаби дувум чуноне ки дар дигар ҳадис омадааст:

«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»

**«Ҳар амале ки дар он фармудаи мо нест пас вай
мардуд аст»**

Иди навruz яке аз идҳо мебошад ки ҳеч робитае ба
дини ислом надорад, ва аз нигоҳи ислом амалест
мардуд бар соҳибаш.

Сабаби севум чуноне ки аз Анас (р.з) ривоят шудааст,
**Вақто ки Пайёмбар (с.в) ба шаҳри Мадинаи
Мунаввара омад, мардум ду рузро пешвоз
мегирифтанд ва дар он рузҳо бозиҳову хурсанди**

мекарданд, Паёмбар (с.в) аз онҳо пурсон шуд ки ин ду руз чи рузҳое мебошанд ки пешвозашон мегиред? Онҳо гуфтанд: Ин ду рузе буд ки мо дар замони Ҷоҳилият (пеш аз ислом) дар онҳо бозиҳову хурсандиҳо мекардем, Паёмбар (с.в) гуфт: Худованд барои шумо ду рузеро дар бадали он дуruz бахшидааст ки аз ин ду рузи шумо беҳтар аст, яке рузи иди Қурбон ва дигаре рузи иди Рамазон. (Ҳадиси саҳех, ривояти Абудовуд ва Насои).

Аз ин ҳадис фаҳмида мешавад ки барои мусулмонон дар як сол ду руз ид мебошад, иди Қурбон ва иди Рамазон, ва инчунин аз ин ҳадиси Паёмбар (с.в) маълум аст ки агар пешвоз гирифтани мардуми Мадина аз он ду руз ишколе намедошт ҳаргиз онҳоро аз бозиву хурсанди манъ намекард, балки ба сабаби он ки кори онҳо мувофиқи шариат набуд онҳоро аз он корашон манъ кард.

Ва ин ҳукми Паёмбар (с.в) аст барои тамоми умматонаш то рузи қиёмат.

Чашни навруз аз дидгоҳи саҳоба

Дар ривояте аз ибни Умар (р.з) омадааст ки гуфт: Ҳарки аз кишварҳои бегонагон (кофирон) гузар кунад ва бо онҳо идҳои наврузи ва дигар ҷашнҳояшонро

пешвоз бигирад ва дар ин ҳолаш бимонад то инки бимирад, рузи қиёмат бо онҳо ҳашр ҳоҳад шуд, чунки идҳо аз ҷумлаи шариъатҳо ва равияву амалҳои махсусе мебошанд, ки Ҳудованд дар борааш чунин гуфтааст:

﴿لَكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسٌ كُوٰهٌ﴾ الحج: ٦٧

«Ва гардонидем аз барои ҳар як қавм равишеро ки онҳо амалкунанда мебошанд бар он» (монанди қибла ва намозу руза)

Пас маълум мешавад ки фарқ миёни мувофақат карданашон дар идҳояшон ва мувофақат кардан дар дигар амалҳои динияшон вучуд надорад.

Пас мувофақат кардани онҳо ва мушоракат дар идҳо ё амалҳои динияшон мувофақат кардан дар куфрашон ба ҳисоб меравад, ҳамчунин мувофқат карданашон дар баъзе идҳояшон мувофақат дар баъзе амалҳои куфрияшон ба ҳисоб меравад, ва ногуфта намонад ки идҳо аз амалҳои махсуси диние мебошанд ки ҳар як динро бо идҳояш мешиносанд, ба ҳамин хотир мувофақат карданашон дар идҳояшон гуё мувофақат карданашон дар бузургтарин амалҳои динияшон ба ҳисоб меравад.

Фатвоҳои уламои Ҳанафи дар ҷашн гирифтани иди Навruz

Абдурраҳмон Муҳаммад ки маъруф аст ба Шайхзодаи ҳанафи дар китобаш "Маҷмаъул анҳор фи шарҳи мултақол абҳор" ҳилди 4 с:449 меѓуяд: Коғир мешавад мусалмон бо рафтанаш ба суи ҷашнвораи маҷусиён ва мувоғиқат карданаш ба ончи ки онҳо дар он руз анҷом медиҳанд, ва коғир мешавад бо ҳариданаш чизеро ки дар дигар рузҳо наҳарида бошад агар мақсадаш бузургдошти он руз бошад, на ба хотири сарфу ҳарҷи зиндагияш, ва коғир мешавад бо ҳадя карданаш чизеро ба онҳо (мушрикон) дар ҳамон руз агар мақсадаш бузургдошти навruz бошад, агарчи як тухм ҳам бошад.

Қозихон меѓуяд: Марде дар рузи навruz чизеро бихарад, ки дар дигар рузҳо мисли онро наҳарида бошад, агар мақсади ин мард бузург доштани он руз бошад чуноне ки коғирон он рузро бузург медоранд, пас ин амалаш куфр мебошад, ва агар мақсадаш фақат истифода аз он чиз бошад на ба хотири чизи дигаре, ин амали у мисли дигар амалҳо аст, яъне куфр нест, ва ҳамчунин агар дар рузи навruz ба касе ҳадяе пешкаш кунаду мақсадаш ба хотири навruz набошад,

ин амал низ куфр намебошад, локин беҳтар он аст ки мисли ин амалҳоро маҳсус дар рузи навruz анҷом надиҳад то ки аз ин гуна шубҳаҳо дур бошад.

Ибни Нучаймии Ҳанафи дар китоби «Баҳрур роиқ шарҳи канзу дақоиқ (555-8)» аз Абуҳафси Кабир (р.х) ривоят меқунад ки гуфт: **Агар марде Худовандро** панҷоҳ сол тоату ибодат кунад сипас вақто ки рузи навruz фаро гирифт, дар он руз он мард тухмеро ба хотири бузургдошти навruz ба мушрикон ҳадя кард.

Бе шаку шубҳа ин мард коғир шуда ва амалҳои панҷоҳ солааш барбод рафтааст.

Ва боз мегуяд: **Ид** гирифтани иди мушрикон куфр аст, ва яке аз амалҳои куфри, муқадас донистани иди навruz аст ки яке аз идҳои маҷусиён аст.

Соҳиби Ҷомеъул асғар мегуяд: Агар мусалмоне ба бародараш дар рузи наврузи чизеро ҳадя кард, локин на ба хотири бузургдошти он руз, балки ба хотири одати баъзе мардум. Дар ин ҳол ин мусалмон коғир намешавад, локин бояд кушиш кунад ки ин амалро дар ин руз анҷом надиҳад, то ки шомили ин сухани Паёмбар (с.в) нашавад.

«من تشبه بقوم فهو منهم»

«Ҳар ки бо қавме худро мушобиҳ созад пас у аз он қавм аст»

Ин чунин яке аз улмои мазҳаби Молики Ибни Қосим

мегуяд: Ҳадя кардани Насрониҳо дар идҳояшон маъни онро дорад ки бузургдошт ва дастирияшон дар куфрашон ба ҳисоб меравад, ва ин амал аз амалҳои бад дидашуда мебошад.

Ва ин чунин аз уламои Ҳанбали Ибни Ҷибрин мегуяд:

Ҷашн гирифтани идҳои ғайри исломи мисли иди навruz ва иди милоди масеҳи ҷоиз нест, ва ин чунин даъвати онҳоро барои иштирок дар идҳояшон пазируфтсан ва аз таъомҳои идонаи онҳо хурдан ҷоиз нест, чунки пазируфтани даъваташон барои ҳозир шудан дар идҳояшон маъни дилбардори ва иқрор карданашон дар ҳамаи корҳояшон ба ҳисоб меравад, ва дар айни ҳол сабаби фиреб хурдани мардуми омма мешавад, чунки онҳо фикр мекунанд ки ин амал ҷойз будааст.(Луълуъатул макин мин фатово Ибн Ҷибрин с 27)

Хонандагони гироми! Дар ҳоле ки иди Навruz бо итифоқи тамоми таърихшиносон аз идҳои маҷусиёну мушрикон бошад, пас барои ҳар як мусалмон воҷиб мегардад ки ҳарчи бештар аз ин гуна идҳо ва онҳое ки

ин гуна идҳоро пешвоз мегиранд дури бичуем то ки бо онҳо ҳамдасту мутаовин нагардем, чунки Худованд мефармояд:

۲ ﴿ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُونَ ﴾ ﴿ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴾ المائدة: ٢

«Ва дар гуноҳу таҷовуз ҳамкори нанамоед»

Дар охир аз Худованд талаб дорам ки ҳамаи моро ба роҳи рост ҳидоят қунад ва ҳақро бароямон ҳақ нишон бидаҳаду ботилро ботил, ва аз ботил моро, ва моро аз ботил дур нигоҳ бидорад. Омин.